



Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ,
д.и.ҳ., профессор Рахмон Д.С.
«17» соли 2025

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Шарифзода Нурулло Шариф дар мавзуи «Баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ҳамчун унсури иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.

1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя иешниҳод шудааст. Диссертатсияи Шарифзода Нурулло Шариф дар мавзуи «Баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ҳамчун унсури иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат», ҳақиқатан ба бандҳои зерини 10.4, 10.8, 10.11, 10.14, 10.19, 10.21-и дар заминаи шиносномаҳои ихтисосҳои соҳаи илмҳои иқтисодӣ (қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 майи соли 2023, №6) аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқ мебошад.

2. Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Тайи солҳои охир дар рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор пешравиҳо то андозае ба назар расида, захираҳои бонкӣ низ дар ин давра назаррас мебошанд. Дар баробари ин, дигар нишондиҳандаҳои бонкӣ низ дар ин марҳила афзоиш ёфтаанд, ки ба ин сандуқи қарзӣ, пасандозҳо, сармоя, шумораи мизочон ва гурӯҳи амалиётҳо доҳил намудан мумкин аст. Ҷалб намудани маблағҳои иловагӣ ва зиёд намудани ҳаҷми захираҳо ташкилотҳои қарзии молиявиро маҷбур соҳт, ки барои гузаронидани амалиётҳо аз технологияҳои нави муосир васеъ истифода намоянд. Талабот ва тағйиротҳои имрӯза тақозо менамояд, ки ташкилотҳои қарзӣ аз технологияи навини молиявӣ васеъ истифода намуда, захираҳои молиявии худро афзоиш дода, кору хизматрасонии худро ҳангоми пешниҳод ба мизочон осон гардонанд.

Тачрибаи давлатҳои пешрафта дар самти низоми бонкӣ собит намуд, ки аксарияти пардохтҳо тавассути муомилоти гайринакӣ сурат мегирад ва ин то як андоза дар паст кардани сатҳи хавфҳое, ки ба захираҳои пулӣ ва пардохтпазирии бонкҳо таъсир мерасонад, мусоидат менамояд. Ин заруратро ба назар гирифта, бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ кӯшиш менамоянд, ки ҳиссаи амалиёт ва хизматрасониҳои худро дар заминай техникаву технологияи муосир ба роҳ монда, ба ин васила иқтидорҳои молиявии худро зиёд мекунанд. Дар сурати афзоиши захираҳои бонкӣ бо истифода аз технологияи муосир, муассисаҳои молиявии кишвар метавонанд иқтидори молиявии худро ганӣ гардонида, дар рушди сармоягузории кишвар мусоидат кунанд.

Дар амалия усулҳои гуногуни муайянсозӣ ва ташаккулдиҳии захираҳои бонкӣ пешниҳод гардидааст. Ҳаҷми захираҳои бонкӣ бо роҳу усулҳои гуногун (нарҳӣ, гайринарҳӣ ва монанди инҳо) ҳисоб ва истифода карда мешаванд. Самаранокии истифодаи захираҳои бонкӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар низоми бонкии тамоми кишварҳо мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки омилҳои асосии таъсиррасонанда ба вазъи захираҳои бонкӣ ин нодуруст гурӯҳбандӣ ва идора намудани захираҳои бонкӣ мебошад. Инчунин, дар шароити имрӯза яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба ҳолати молиявии бонкҳо ин тартиби ташкили захираҳо мебошад. Бахри муайян намудани соҳтори ташкилии захираҳои бонкӣ ва такмили раванди ташаккули ин захираҳо омӯзиши тачрибаи кишварҳои пешсаф лозим аст.

Бояд тазаккур дод, ки захираҳои ҷалбгардидаи бонкҳо яке аз механизмҳои асосии идорақунии тамоми фаъолияти бонкӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин сабаб, ҳар як бонкро зарур аст, ки бештар ба ташаккули сандуқи захираҳои ҷалбшуда таваҷҷӯҳ диҳад. Зоро, ҳаҷми васеи захираҳои молиявӣ ба бонкҳо имкон медиҳад, ки талаботҳо ба қарзро қонеъ намуда, бо ин роҳ ба вазъи иқтисодии мамлакат таъсири мусбӣ расонад. Маҳз дар шароити имрӯза яке аз вазифаҳои муҳимми бонкҳо ин ҷалби маблағҳои озод, муҳайё соҳтани шароити мусоид, ҷойгиркунии онҳо, таъмини ҳимояи манфиатҳои мизочон, кумак намудан ба пешрафти иҷтимоию иқтисодии кишвар ва иҷрои барномаҳои ба нақшагирифташуда дониста мешавад.

3. Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо). Аз нигоҳи мо унсурҳои навгониҳои таҳқиқоти диссертационӣ, ки муаммоҳои илмии аз тарафи муҳаққиқ гузошташударо хеле саҳех тавсия медиҳанд, чунинанд:

1. Муаллиф дар асоси омӯзишҳои амиқи илмии олимони хориҷию ватанӣ мағҳуми захираҳои бонкиро шарҳ дода аст. Ба ақидаи муаллиф мағҳуми “захираҳои бонкӣ” нисбат ба “захириҳои қарзӣ” васеътар фаҳмида мешавад, чунки ҳадафи асосии захираҳои бонкӣ на танҳо қарздиҳӣ, балки гузаронидани дигар намуди амалиётҳо ва хизматрасониҳо мебошанд.

2. Таҳқиқ гардидааст, ки пояи асосӣ дар рушди иқтидори молиявию сармоягузории бонкӣ ин маблагҳои муваққатан озоди аҳолӣ мебошад. Рушди устувори кишварҳои ҷаҳон нишон дод, ки иқтидори молиявию сармоягузории бонкҳо яке аз иқтидорҳои асосӣ дар рушди иқтисодиёт ба шумор рафта, шахсони воқеи ю ҳуқуқӣ ва дигар субъектҳои ҳочагидорӣ баҳри таъмини талаботи ҳуд аз онҳо самаранок истифода мебаранд.

3. Аз ҷониби муаллиф вазъи муосири захираҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва буриши минтақаҳои он таҳлил шуда, нишондиҳандаҳои иқтидори молиявию сармоягузорӣ дар низоми бонкӣ баҳодиҳӣ карда шудааст. Тибқи таҳлилҳо натиҷагирий карда шуда аст, ки ҳудуди мизони қарздиҳӣ ва сармоягузории бонкӣ нисбат ба дороиҳои онҳо дар солҳои таҳлилий мутаносибан аз 43 то 57 фоиз баробар гардидааст.

4. Исбот шудааст, ки сиёсати пуливи қарзӣ ба ташаккули захираҳои бонкӣ ба воситаи омилҳои таъсиррасон ба монандӣ меъёрҳои фоизӣ, пардохтпазирий, иштирок дар бозори озод ва устувории низоми бонкӣ таъсир расонида, татбиқи дурусти ин фишангҳо боиси афзоиши захираҳо мегарданд. Муаллиф натиҷагирий кардааст, ки барои рушди низоми бонкии кишвар, баландбардории сатҳи нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ, ичро ва татбиқи меъёри захираҳои ҳатмӣ ва меъёри бозтамвил ҳеле муҳим аст.

5. Аз ҷониби муаллиф механизми асосии такмили арзёбии захираҳои бонкӣ ва ҷараёни истифодабарии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст. Таҳқиқ гардида аст, ки яке аз самтҳои асосие, ки ба раванди ҳаҷми захираҳои бонкӣ таъсири мусбат мерасонад, ин рақамикунонӣ ва инноватсияҳо дар низоми бонкӣ, гузаштани ҳамагуна пардохтҳои давлатӣ тавассути ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба шумор меравад. Омилҳои мазкур метавонанд ба рушди фаъолияти инноватсионии субъектҳои дигари сатҳи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат низ заминаи мусоид гузоранд.

6. Бо истифода аз усулҳои математикӣ дурнамои идоракунии захираҳои бонкӣ ва таъмини истифодаи самараноки онҳо то давраи соли 2030 дар шакли модели риёзӣ-иктисодӣ таҳия шудааст. Исбот карда шудааст, ки идоракунии захираҳои бонкӣ дар татбиқи ҳадафҳои стратегии

мамлакат аҳаммияти калон дошта, он метавонад ба рушди устувири иқтисоди миллӣ таъсири мусбат расонад.

4. Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ хулосаҳо оид ба интихоби усулҳо дар раванди таҳлилу таҳқиқи мавзуъ, миқдори зарурии маводе, ки дар ҷараёни таҳқиқ истифода мешаванд, эътимоднокии манбаъҳои иттилоотии ҷамъовардашудаю коркардшуда оид ба мавзуи мазкур, бо тасдиқи муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллиф, ки дар рисолаи диссертатсионӣ мавҷуданд, инчунин, нашрияҳо тасдиқ карда мешаванд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидаанд.

5. Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқро натиҷаҳои илмӣ ва амалии таҳқиқоти ҷандинсолаи муаллиф оид ба таъмини ҳамгирои рушди низоми бонкӣ бо баҳшҳои иқтисодиётро дар бар мегирад. Муқаррароти илмӣ ва тавсияҳои амалии дар кори диссертатсионӣ таҳияшуда имкон медиҳанд, ки дар сатҳи нисбатан баланди илмӣ ва методӣ, ҷанбаҳои назариявӣ, методологӣ ва амалии таҳқиқи захираҳои бонкӣ ва баҳодиҳии онҳо дар шароити мусир, захираҳои бонкӣ ҳамчун заминаи устувири дар баландбардории иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат, баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ва истифодаи онҳо дар таъмини рушди иқтисоди миллӣ, нақши сиёсати пулию қарзӣ дар ташаккули захираҳои бонкӣ, самтҳои асосии такмили низоми баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ва истифодаи онҳо дар фаъолияти бонкӣ, ҳалли ҳамаҷонибаи худро ёбанд. Баъзе коркардҳои илмии натиҷагиришудаи диссертатсијро дар ҷараёни таълим, зимни тадриси фанҳои таълимии «Молия», «Пул, қарз ва бонкҳо», «Идорақунни хатари бонкӣ» ва «Фаъолияти бонк» дар факултетҳои иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олий-касбии мамлакат истифода бурдан мумкин аст.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки нуктаҳои концептуалӣ ва тавсияҳо барои ҷанбаҳои назариявӣ, методологӣ ва амалии баҳодиҳии ҳаҷми захираҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таносубҳои мусири баҳодиҳии захираҳои худӣ ва захираҳои дигар замана гузоштааст. Ҳангоми баррасии мавзуъ, муаллиф ба равияҳои концептуалӣ, ки дар монографияҳои илмӣ, маводи конференсияҳои

илмӣ-амалӣ, ҳисоботи илмии марказҳои намоёни илмӣ баён гардидаанд, инчунин, ба қонунҳо, стратегияву барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақия намудааст.

6. Мазмуни кори диссертатсионӣ. Дар муқаддима мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқ асоснок карда шуда, тавсифи умумии таҳқиқ таҳия гардида, нуқтаҳои ҳимояшавандай диссертатсия ва истифодаи натиҷаҳои он кушода шудаанд.

Боби якими диссертатсия «Ҷанбаҳои назариявӣ-методии таҳқиқи захираҳои бонкӣ ва баҳодиҳии онҳо дар шароити муосир» ном гирифта, дар он таҳқиқи пахӯҳҳои назариявии ташаккули захираҳои бонкӣ, захираҳои бонкӣ ҳамчун заминай устувор дар баландбардории иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат, имкониятҳои татбиқи таҷрибай хориҷии ташаккул ва баҳодиҳии захираҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқу баррасӣ гардида, пешниҳодҳои ҳадафманд оварда шудааст (саҳ. 14-62).

Дар зербоби 1.1. диссертатсия унвонҷӯ назарияҳо ва ақидаҳои муҳаққиқони хориҷӣ ва ватаниро оид ба мағҳуми моҳияти сармоя, моҳияти захираҳои бонкӣ истифода карда, дар асоси он ақидаи мунаққидонаи худро роҷеъ ба моҳияти захираҳои бонкӣ чунин баён доштааст: захираҳои бонкӣ ин маҷмӯи маблағҳои худӣ ва ҷалбкардашудае мебошад, ки муваққатан дар ихтиёри бонк қарор доранд ва бонк онҳоро барои ташаккул додани дороиҳои худ истифода мебарад (саҳ.20). Дар расми 1.2. унвонҷӯ модели концептуалии ташкил ва истифодаи захираҳои бонкиро таҳия кардааст, ки захираҳои бонкӣ аз ҳисоби пасандозҳо, қарзҳои байнибонкӣ, захираҳои худӣ ва монанди инҳо ташкил карда шудаанд ва барои қарздиҳию хизматрасониҳо истифода бурда мешаванд, баён гардидааст.

Дар зербоби 1.2. муҳаққиқ чунин иброз медорад, ки барои устувор гардонидани низоми бонкии кишвар ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ муҳим мебошад, чунки дар ҳолати кам будани маблағҳои озоди пулӣ бонкҳоро зарур аст, ки ба ин ҷанба таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намоянд. Истифодаи ин роҳ ҳам дар коҳиши додани эътиmod ба раванди сармоягузорӣ аз ҷониби бонкҳо ва дигар сармоягузорони хусусӣ ва ҳам дар пешниҳоди он монеа гардида метавонад. Дар ин асно, барои бонкҳо раванди сармоягузорӣ таносуби муқаррарӣ ҳисобида мешавад, зеро

хусусияти миёнаравии бонк ин истифодаи пули дар ихтиёри худ қарордошта ба ҳисоб меравад.

Дар зербоби 1.3. унвончӯ дуруст таҳқиқ намудааст, ки дар амалияи фаъолияти хориҷӣ бештари бонкҳои тараққикарда ба сармояи худӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд, зоро ки сармояи худӣ на танҳо дорои арзиш, балки дорои арзиши афзоянда мебошад ва бинобар ин, бештари муассисон кӯшиш меқунанд, ки даромади онҳо ба дигар субъектҳои хочагидорӣ тақсим карда нашаванд. Балки он ба сифати қарз ва ё сармоягузорӣ ба дигар субъектҳои хочагидорӣ равона карда шавад. Бояд қайд намуд, ки дар самти ҷалби захираҳо бонкҳои ИМА, Швейцария ва Олмон хеле тараққӣ кардаанд, зоро ба механизмҳои гуногун (маҳфӣ нигоҳ доштани сирри пасандозгузорон (амонатгузорон), дар сатҳи баланд кафолат додани баргардишии маблагҳои пасандозгардида ва монанди инҳо) бештар таваҷҷуҳ менамоянд (саҳ. 49).

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили вазъи муосири ташаккул ва баҳодиҳии захираҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон гирифта, дар он ҳолати муосири захираҳо ва нақши бонкҳо дар ташаккули иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат, баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ва истифодаи онҳо дар таъмини рушди иқтисоди миллӣ, нақши сиёсати пулию қарзӣ дар ташаккули захираҳои бонкӣ таҳлил гардида, натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудааст (саҳ.63-114).

Дар зербоби 2.1. диссертатсия муаллиф ҳангоми таҳлил муайян кардааст, ки сармоягузории бонкҳо ба фаъолияти дигар субъектҳои хочагидории иқтисоди миллӣ, ба ҳолати 31.12.2023 сол дар ҳолати начандон хуб қарор дорад. Ба ҳолати 31.12.2023 сол, танҳо аз ҷониби 5 адад бонк, маҳсусан, ЧСК «Бонки Эсхата», ЧСК «Ориёнбонк», ЧСП «Душанбе Сити Бонк», ЧСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» ва ЧСК «Коммерсбонки Тоҷикистон» (ҷадвали 2.3) ба субъектҳои иқтисодӣ дар ҳаҷми 314,98 миллион сомонӣ сармоягузорӣ намудаанд. Ин нишондиҳанда нисбати соли 2016 дар сатҳи 78,6 фоиз ва нисбати соли 2020 бошад, 87,8 фоиз кам гардидааст (саҳ.76).

Маҳсусан, муаллиф дар асоси таҳлилҳои илмии худ дар зербоби 2.2. (ҷадвали 2.7) ба маврид қайд менамояд, ки нишондиҳандаҳои баҳодиҳии захираҳои бонкӣ дар солҳои таҳлилии 2016-2023 рӯ ба афзоиш мебошанд. Масалан, ҳаҷми пасандозҳо (амонатҳо) дар соли таҳлилии 2016, 8849,0 миллион сомониро ташкил дода буданд, ки ин нишондиҳанда дар соли

таҳлилии 2023 ба 17896,86 миллион сомонӣ омада расидааст, ё ин ки 2,0 маротиба дар зарфи 8 сол зиёд гардидаанд (саҳ.89).

Дар зербоби 2.3. кори таҳқиқотӣ ҳангоми омӯзиш ва таҳқики нақши сиёсати пулию қарзӣ дар ташаккули захираҳои бонкӣ дуруст иброз медорад, ки ба сифати фишангҳои сиёсати пулию қарзии асосӣ, пеш аз ҳама меъёри захираҳои ҳатмӣ, меъёри бозтамвил, андозаи сифати сандуқи қарзӣ, амонатҳои ҷалбшаванд, амалиёт дар бозори озод, ҳариду фурӯши асъор ва монанди инҳо дохил карда шудаанд. Бояд тазаккур дод, ки фишангҳои сиёсати пулию қарзӣ дар таъмини рушди низоми бонкӣ бо маблағҳои муваққатан озод хеле зиёд буда, бо татбиқ ва такмили ин самт бонкҳо метавонанд фаъолияти худро устувор намоянд (саҳ.99).

Боби сеюми диссертатсия «Самтҳои асосии такмили баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ва таъмини самаранокии истифодаи онҳо» ном гирифта, дар он самтҳои асосии такмили низоми баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ва истифодаи онҳо дар фаъолияти бонкӣ, дурнамои идоракунии захираҳои бонкӣ ва таъмини самаранокии истифодаи онҳо дар рушди иқтисодиёт мавриди таҳқиқи амиқ қарор дода шудаанд (саҳ.115-148).

Таҳқиқоти зербоби 3.1. муаллиф нишон медиҳад, ки баҳри пурзӯр намудани иқтидори низоми бонкӣ дар шароити ислоҳоти иқтисодӣ афзоиш додани сармоя яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. Бонкҳо бо истифода аз сармоя ба рушди соҳаҳои асосии иқтисоди миллӣ таъсири мусбат расонида, рушду такмили фаъолияти онҳоро бо роҳи пешниҳоди қарзҳо ва сармоягузориҳо ҳавасманд мегардонанд. Барои пурзӯр намудани иқтидори низоми бонкӣ, пеш аз ҳама, тақвияти ҳаҷми сармояи оинномавӣ муҳим аст. Дар шароити имрӯза барои тақвияти ҳаҷми сармояи оинномавӣ Бонки миллии Тоҷикистон ҳадди ақалли сармояи оинномавиро барои бонкҳои навтаъсис бештар муқаррар намуд, ки ин яке аз роҳҳои ташаккул додани иқтидори захиравии низоми бонкӣ мебошад.

Дар зербоби 3.2. диссертатсия зимни таҳлили ҷадвали 3.9. дурнамои нишондиҳандаҳои таъсиррасон ба захираҳои бонкӣ, то давраи солҳои 2025-2030 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Таҳлилҳои муаллиф нишон дод, ки ҳаҷми ММД дар соли 2025 ба 162237,5 миллион сомонӣ, дороиҳои бонкӣ ба 39004,1 миллион сомонӣ, уҳдадориҳо ба 30322,9 миллион сомонӣ, пасандозҳо ба 20823,3 миллион сомонӣ, қарзҳо ба 16505,6 миллион сомонӣ ва сармоягузориҳо ба 2368,7 миллион сомонӣ пешбинӣ карда шудааст. Ин нишондиҳандаҳо дар доираи ин сенария то соли 2030 рушди bemaylonro

соҳиб ҳоҳанд гардид. Тибки ин сенария ҳаҷми ММД то соли 2030 ба 283750,8 миллион сомонӣ, дороиҳои бонкӣ ба 68217,5 миллион сомонӣ, уҳдадориҳо ба 53034,3 миллион сомонӣ, пасандозҳо ба 36419,5 миллион сомонӣ, қарзҳо ба 28868,1 миллион сомонӣ ва сармоягузориҳо ба 4142,8 миллион сомонӣ баробар ҳоҳад гардид. Бояд қайд намуд, ки дар давраи дурнамо ҳаҷми ММД ва дороиҳо 1,7 маротиба, ва дигар нишондиҳандаҳо низ рӯ ба афзоиш мебошанд. Чунин ҳолати рушди нишондиҳандаҳо дар устувор нигоҳ доштани низоми бонкии мамлакат ва ташаккули захираҳои онҳо таъсири мусбат мерасонад (саҳ.146).

Дар қисмати хулосаи диссертатсия натиҷаҳои асосии таҳқиқ ҷамъbast ва дар асоси онҳо тавсияҳои даҳлдор ироа гардидаанд.

7. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба шаклгирии диссертатсия

Дар баробари муваффақиятҳо дастоварду пешниҳодҳои дақиқи илмӣ, дар кори диссертатсионӣ баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанд, ки ба инобат гирифтани онҳо барои таҳқиқоти ояндаи үнвонҷӯ аз аҳаммият ҳолӣ нестанд:

1. Муаллиф дар зербоби 1.1. ва 1.2. ақидаҳои олимон ва муҳаққиқони ватанию хориҷиро оид ба моҳият, вижагиҳо муҳими сармоя, захираҳои бонкӣ ва иқтидори молиявию сармоягузории бонкҳоро тавассути иқтибосҳо аз сарчашмаҳои илмӣ нишон додааст, вале на дар ҳама ҳолатҳо фикри ҳудро доир ба иқтибосҳои овардашуда пурра манзур кардааст;

2. Ҳангоми таҳлили (чадвали 2.3.) нишон дода шудааст, ки БДА ҶТ “Амонатбонк” сармоягузорӣ надорад, аммо дар матн маҳсусан бонки зикршударо сармоягузор гуфта таҳлил кардааст, ҳоло онки бонки мазкур сармояи оиномавиаш давлатӣ мебошад;

3. Зербоби 2.2. боз ҳам сифати хуб мегардид, агар таҳлили чадвали 2.6. танҳо бонкҳои низомсози кишварро фарогир мебуд, чунки дар ин чадвал дар қатори бонкҳои низомсоз ду бонки дигар маълумотҳояш ҷой карда шудааст, вале дар матни таҳлил танҳо бонкҳои низомсоз мавриди баҳодиҳӣ қарор дода шуда аст;

4. Бисёр ба маврид мебуд, ки дар зербоби 3.1. ягон модели концептуали ё матрисаи самтҳои асосии тақмилдииҳии захираҳои бонкӣ дар низоми бонкии кишвар таҳия мекард;

5. Дурнамоҳое, ки дар зербоби 3.2. аз ҷониби муаллифи диссертатсия бароварда шудааст, агар он боз ҳам мушаххастар таҳлил карда мешуд ба манфиати кор буд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки камбудиҳои пешниҳодгардида хусусияти ҷузъи дошта, мазмун ва баҳои воқеии таҳқиқоти ичрошударо тагайир намедиҳанд.

8. Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмии дархостшаванда. Ҷуноне аз шиносой бо муҳтавои асноду мадорики пешниҳоднамудаи унвонҷӯ бармеояд, таҳассуси илмии ў ба дараҷаи илмии дархостнамудааш мутобиқат менамояд. Довталаби дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз Шарифзода Нурулло Шариф мувофиқат мекунад. Натиҷаҳои илмии бадастовардаи муаллифи диссерватсия ба таҳассуси илмии довталаби дараҷаи илмӣ ва талабот ба чунин намуди корҳо мувофиқат мекунанд. Ҳангоми тавсифи довталаб ба ҳайси корманди илмӣ сифатҳои шоистаи ўро, чун донишомӯзӣ, қатъият, масъулиятшиносӣ, қобилияти дар сатҳи баланд ташкил кардани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, мустақилона қабул намудани қарорҳо ва муайян кардани роҳҳои расидан ба ҳадаф ва вазифаҳои гузошташуда маҳсус бояд таъкид кард.

9. Нашри натиҷаҳои диссерватсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Аз рӯйи мавзуи таҳқиқ 16 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла 12 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.

10. Мувофиқати матни автoreферат бо мазмуни диссерватсия. Автoreферат бо мазмуни диссерватсия мувофиқ мекунад. Он дар шакли фишурда мундариҷаи асосӣ ва соҳтори диссерватсияро инъикос намуда, асоснокӣ, муҳим будан, навғонии таҳқиқ, аҳаммияти назариявию амалий ва ҳулосаҳои асосии таҳқиқро пурра тавсиф менамояд. Автoreферат ва корҳои нашршуда ба мазмун ва муҳтавои бобу фаслҳои рисола, маводи батабърасида (рисолаву дастурҳои таълимӣ, 16 мақола, ки 12 адади он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст), мувофиқ мебошанд.

11. Ҳулосаи умумӣ.

Дар маҷмуъ, таҳқиқоти диссерватсионии Шарифзода Нурулло Шариф дар мавзуи «Баҳодиҳии захираҳои бонкӣ ҳамчун унсури иқтидори молиявию сармоягузории мамлакат» таҳқиқоти нав буда, дорои навғониҳои илмии аҳаммияти назариявӣ ва амалидошта мебошад ва яке аз мавзӯъҳои нисбатан кам таҳқиқшуда, мубрам ва баҳсталаби доираи илмҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Диссерватсия ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи диссертатсияҳои дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи иҳтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз ҷавобгӯ буда, муаллифи диссертатсия Шарифзода Нурулло Шариф сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи иҳтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи гайринавбатии кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протоколи №6/1 аз 18-уми январи соли 2025).

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаҳои овоздиҳии кушод: Тарафдор 14- нафар, Зид - нест, Бетараф - нест.

Раиси ҷаласа,
номзади имлҳои иқтисодӣ, и.в., дотсент,
мунири кафедраи молия ва қарз



Комилов Н.Б.

Ташхисғар,
номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими
калони кафедраи молия ва қарз:



Шафиев Б.З.

Котиби ҷаласа,
н.и.и, муаллими калон



Сафаров З.А.

Имзоҳои Комилов Н.Б., Шафиев Б.З. ва Сафаров З.А.-ро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати қадрҳо ва қорҳои
маҳсуси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ



Амирёв Ф.А.

Суроғ: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16, Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
Тел.: (+992 3322) 2-35-06, 2-35-09,
Факс: (+992 3322) 2-35-06
Е-mail: info@kgu.tj,
Сомонаи расмӣ: www.kgu.tj